



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Пешравиҳои минбаъда дар лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо барои ташаккули "Равзанаи ягона" оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

ДУШАНБЕ, 25 сентябри соли 2013 – Дар дафтари Намояндагии Иттиҳоди Аврупо роҳбарияти олии Ширкати INTRASOFT International S.A. ба намояндагони тарафҳои манфиатдори асосӣ аз ҷумлаи ташкилотҳои давлатӣ оиди ба кор даровардани барномаи таъминоти системаи нав ва оғози марҳилаи татбиқи пилоти лоиҳа, муаррифиномае (презентасия) гузаронд.

Дар муаррифинома дастовардҳои лоиҳаро аз оғози фаъолияти он дар моҳи июни 2012 таъкид карданд ва ба иштироккунандагон ҳадафҳои марҳилаи татбиқи пилоти муаррифӣ намуданд. Чунин лоиҳаи муҳим оид ба кӯмак ба тижорат ҳамохангсозии байнимуассисавӣ ва истифодаи технологияҳои пешрафти интернетиро дар назар дошта, бо соддагардонии тижорати байналхалқӣ ба операторони тижорати хориҷӣ ғоидаи калон меоварад, самаранокӣ ва шафофиати фаъолияти Ҳукумат ва ҳамчунин боигарии миллии онро зиед мекунад. Пас аз муаррифӣ бахсу мунозира байни иштироккунандагон сурат гирифт.

Дар моҳи июни соли 2012 Иттиҳоди Аврупо ва ширкати Intrasoft International S.A. шартномаи татбиқ намудани лоиҳаи «Дастгирии таъсиси Равзанаи ягона оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба имзо расониданд. Intrasoft International S.A. системаи Равзанаи ягонро сохта, онро дар Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» - назди Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисшуда, инчунин дар панҷ марказҳои вилоятӣ ва ёздаҳ (11) муассисаҳои давлатӣ ва дигар ташкилотҳои воридшуда ба кор медарорад.

Intrasoft International S.A. аллакай Марҳилаи лоиҳакашӣ ва Марҳилаи тайёр карданро, ки дар ин марҳила барномаи таъминоти система тайёр карда ва санчида шуда буд, ба анҷом расонид. Айни ҳол лоиҳа дар Марҳилаи татбиқ қарор дорад. Дар ин марҳила барномаи таъминотӣ барои санчиши пилотӣ дар ду муассисаи давлатӣ (Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар се (3) марказҳои ноҳиявӣ дар Душанбе, Хуҷанд ва Қургон-теппа, ба кор дароварда шудааст. Омӯзишҳои пешакии марҳилаи татбиқи пилотӣ аллакай оғоз гардидаанд. Татбиқи пилоти лоиҳа ду (2) моҳи тақвимино дар бар хоҳад гирифт.

Intrasoft International S.A. кори санчиши ниёз ба омӯзишро шурӯъ намуда мутасадди омӯзиши кормандони ташкилотҳои давлатии воридшуда ва дигар ташкилотҳо (48 идора), брокерҳои гумрукӣ, кормандони хадамоти гумрук ва соҳибкории хусусие, ки дар панҷ (5) маҳали Тоҷикистон бо тижорати хориҷӣ сару кордоранд, хоҳад буд. Рафти фаъолияти лоиҳаро дар сомонаи лоиҳа дар <http://www.intrasoft-intl.com/e-customs/tjsv> دیدан мумкин аст.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Суроға: 2b rue Nicolas Bové,
L-1253
Luxembourg



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ карда
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои ӯро бо мамолик ва қавмҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

Intrasoft International S.A. ширкати пешқадами аврупоӣ дар соҳаи хаизматрасонии технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ буда дар 68 давлат ҳузур дорад ва ба зумраи васеи ташкилотҳои байналхалқӣ ва давлативу хусусӣ ҳалҳои навоварона ва самаранок ва баландсифатро пешниҳод менамояд. Дар ширкат зиёда аз 1600 нафар мутахассисони баландихтисос кор намуда 20 миллати гуногунро намояндагӣ мекунанд ва ба 18 забон ҳарф мезананд. Идораи асосии INTRASOFT International дар Люксембург буда, он ба воситаи шохаҳо, ширкатҳои фаръӣ ва идораҳои дар Белгия, Юнон, Руминия, Урдун, Дания, Британияи Кабир, Болгария, Кипр, Молдавия, Филиппин, Яман, Арабистони Саудӣ ва ШМА фаъолият мекунад. Он дар бозор дар соҳаи барпо намудан, ҳамгирӣ, васлкунӣ ва идораи фаъолияти системаи иттилоотӣ барои Хадамоти гумрук, ки дигар ташкилотҳои давлатӣ ва хусусиро дарбар мегирад, ширкати пешбар мебошад.